

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ҚАРОР

аз 30 апрели соли 2012 №184

**Дар бораи тасдиқи
Тартиби аз эътибор соқит намудани воситаҳои
асосие, ки моликияти давлатӣ мебошанд**

Мутобиқи моддаи 14 Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қ а р о р м е к у н а д:

Тартиби замимагардидаи аз эътибор соқит намудани воситаҳои асосие, ки моликияти давлатӣ мебошанд, тасдиқ карда шавад.

Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон

аз 30 апрели соли 2012 №184

Тартиби
аз эътибор соқит намудани воситаҳои асосие,
ки моликияти давлатӣ мебошанд

1. Тартиби аз эътибор соқит намудани воситаҳои асосие, ки моликияти давлатӣ мебошанд (минбаъд – Тартиб) бо мақсади қорӣ намудани низоми ягонаи аз эътибор соқит намудан ва аз ҳисоб баровардани воситаҳои асосии давлатие, ки аз лиҳози ҳисмонӣ фарсуда шудаанд, инчунин истифодабарии минбаъдаи қисмҳои онҳо, таҳия гардидааст.

2. Меъёрҳои Тартиб нисбат ба воситаҳои асосии аз эътибор соқитшавандаи (минбаъд – воситаҳои асосӣ) мақомоти марказӣ ва маҳаллии давлатӣ, қорхона, ташкилот, муассисаҳои давлатӣ ва ҷамъиятҳои хоҷагидоре, ки дар сармои оинномавии онҳо ҳиссаи давлат 50 фоиз ё аз он зиёд аст (минбаъд – Дорандаи баланс), татбиқ мегарданд.

Дар ҷамъиятҳои хоҷагидоре, ки дар сармои оинномавии онҳо ҳиссаи давлат аз 50 фоиз кам аст, қарор дар бораи аз эътибор соқит намудани воситаҳои асосӣ аз ҷониби маҷлиси умумии саҳмдорон ё иштирокчиёни ин ҷамъиятҳо қабул карда мешавад.

3. Воситаҳои асосӣ бинобар сабабҳои зерин аз эътибор соқит карда мешаванд:

- дар ҳолате, ки аз лиҳози ҳисмонӣ пурра фарсуда шуда, қорношоям гардидаанд;
- дар ҳолате, ки барқарорсозии онҳо имконнопазир гардидаанд;
- дар ҳолате, ки нигоҳдории ояндаи онҳо аз ҷиҳати иқтисодӣ ба Дорандаи баланс ғоидаовар намебошанд ва арзиши бақиявии баланси надоранд;
- дар ҳолате, ки эҳтимолияти ба баланси дигар қорхонаю ташкилот ва мақомоти давлатӣ гузаронидан ва ё фурӯхтани онҳо ҳамчун объекти хусусигардонӣ мавҷуд намебошад;
- дар ҳолате, ки дар мавқеи ҷойгиршавии онҳо соҳтмони иншооти дигар ба нақша гирифта шудааст;
- дар ҳолати аз офатҳои табиӣ, сӯхтор ва садама нест гардидан;
- дар дигар ҳолатҳои муқаррарнамудаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон.

4. Дорандаи баланс воситаҳои асосиро дар мавриди моликияти ҷумҳуриявӣ тибқи розигии хаттии мақомоти ваколатдори давлатии идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар мавриди моликияти коммуналӣ бо розигии хаттии маҷлиси ҳақдорони вакилони халқ ва ё дар доираи салоҳият бо розигии хаттии раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (минбаъд-Мақомоти ваколатдор) аз эътибор соқит менамояд.

5. Ҷамъиятҳои хоҷагидоре, ки дар сармои оинномавии онҳо ҳиссаи давлат 50 фоиз ё аз он зиёдро ташкил медиҳад, баъди гирифтани розигии Мақомоти ваколатдор бо қарори маҷлиси умумии саҳмдорон ё иштирокчиёни ин ҷамъиятҳо воситаҳои асосиро аз эътибор соқит менамоянд.

6. Барои гирифтани розигӣ дар бораи аз эътибор соқит намудани воситаҳои асосӣ аз тарафи Дорандаи баланс ба Мақомоти ваколатдор ҳуҷҷатҳои зерин пешниҳод карда мешаванд:

- дарҳости Дорандаи баланс дар бораи аз эътибор соқит намудани воситаҳои асосӣ;
- розигии мақомоти марказии соҳавии Дорандаи баланс (дар шакли фармоиш ё қарор бо дарҷи ном ва нишондиҳандаҳои техникийи воситаҳои асосӣ);
- нусхаи фармоиши Дорандаи баланс дар бораи таъсиси Комиссияи доимоамалкунанда оид ба муайян намудани ҳолати воқеии воситаҳои асосии аз эътибор соқитшаванда ва додани ҳулоса дар бораи аз эътибор соқит намудани онҳо;
- маълумотнома дар бораи арзиши балансии воситаҳои асосӣ бо дарҷи ҳулосаи Комиссияи доимоамалкунанда (мутобиқи замима);

- аксҳои (суратҳои) воситаҳои асосии соқитшаванда, ки ҳолати воқеии онҳоро пурра нишон медиҳанд (дар қафои суратҳо ном ва нишондихандаҳои техникӣ воситаҳои асосӣ навишта шуда, имзои роҳбар ва мӯҳри Дорандаи баланс гузошта мешавад).

7. Дорандаи баланс дар асоси фармоиш бо мақсади муайян намудани ҳолати корношоямӣ ва ба расмият даровардани ҳуҷҷатҳои муҳосибавии воситаҳои асосии барои аз эътибор соқит намудан пешниҳодшаванда Комиссияи доимоамалкунанда дар ҳайати на кам аз 5 нафар аз ҳисоби мутахассисони дахлдор, ки ба онҳо метавонанд муовини роҳбар, сармуҳандис, сармуҳосиб, муҳандис, механик, технолог, мутахассиси соҳаи барқ, молшинос, муҳосиб, мудирӣ хочагидорӣ ва дигар кормандон ворид шаванд, таъсис медиҳад.

8. Вазифаи Комиссияи доимоамалкунанда аз иҷрои корҳои зерин иборат мебошад:

- тафтиш ва азназаргузаронии бевоситаи воситаҳои асосӣ ҷиҳати муайян намудани корношоямӣ ва мувофиқ набудани онҳо барои истифодабарӣ дар фаъолияти минбаъдаи хочагидорӣи Дорандаи баланс;

- муайян намудани омилҳои корношоям гардидани воситаҳои асосӣ;

- муайян намудани қисмҳои коршоями воситаҳои асосӣ, ба мақсади истифода намудани онҳо дар фаъолияти хочагидорӣи Дорандаи баланс.

9. Мақомоти ваколатдор вобаста аз ҳолати воқеӣ ва бо дарназардошти эҳтимолияти ба фурӯш рафтан ҳуқуқ дорад, ки воситаҳои асосии барои аз эътибор соқит намудан пешниҳодгардидаро тибқи тартиби муқарраргардидаи қонунгузорӣ ба фурӯш барорад.

10. Аз эътибор соқит намудани воситаҳои асосие, ки мӯҳлати меъёрии истифодабариашон пурра ба охир нарасидаанд ва арзиши бақиявии балансӣ доранд, ба истисноӣ ҳолатҳои дар бандҳои 11 ва 12 Тартиб нишондодашуда манъ мебошанд, агар қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби дигареро пешбинӣ накарда бошад.

11. Дар ҳолати сохтмони нав дар мавқеи ҷойгиршудаи воситаҳои асосӣ арзиши бақиявии балансии воситаҳои асосии барҳам додашуда, ба арзиши воситаҳои асосии нави сохташаванда дохил карда мешаванд.

12. Дорандаи баланс воситаҳои асосиро новобаста аз мӯҳлати муқарраргардидаи истифодабарӣ ва арзиши бақиявии балансии онҳо дар ҳолатҳои зерин метавонад мустақиман аз эътибор соқит намояд:

- дар ҳолати нест гардидан дар натиҷаи офатҳои табиӣ, сӯхтор ва ҳолатҳои дигари ғавқуллода – тибқи ҳулосаи мақомоти дахлдори давлатӣ;

- дар ҳолати корношоям ва несту нобуд гардидан дар натиҷаи садама, ғорат ва дуздӣ бо ситонидани товони зиён ба бучети дахлдор – тибқи ҳулосаи мақомоти тафтишотӣ ё қарори мақомоти судӣ.

13. Ба қисмҳо ҷудо кардан ва таҷзияи воситаҳои асосии давлатӣ то ҳолати гирифтани розигии Мақомоти ваколатдор ва тасдиқи санадҳои барҳамдиҳии воситаҳои асосӣ манъ мебошад.

14. Дорандаи баланс ҳуҷҷатҳои дохилии муҳосибиро барои аз эътибор соқит намудани воситаҳои асосӣ мутобиқи тартиби муқарраргардидаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии амалкунандае, ки соҳаи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявиро ба танзим медароранд, омода намуда, ба расмият медарорад.

15. Дорандаи баланс вазифадор аст, ки дар муддати 3 моҳ баъд аз гирифтани розигии Мақомоти ваколатдор иҷрои корҳои зеринро таъмин намояд:

- воситаҳои асосии аз эътибор соқитшударо ба қисмҳо ҷудо ва таҷзия намояд;

- пораву партовҳои металлҳои сиёҳ ва ранга, қисмҳои эҳтиётӣ, ҳезум ва масолеҳи сохтмонӣ аз ин ҳисоб бадастомадаро муайян ва ба анборҳо даромад намуда, ҳаҷму арзиши онҳоро дар ҳуҷҷатҳои баҳисобгирии муҳосибавӣ сабт намояд;

- қисмҳои корношоями дорои металлҳои қимматбаҳо дар мувофиқа бо Нозироти давлатӣ иёргии назди Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз воситаҳои асосии соқитгардида ҷудо ва тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузориҳои ҷумҳурӣ дар корхонаҳое, ки барои коркарди металлҳои қимматбаҳо иҷозатномаи дахлдор доранд, холискорӣ намуда, ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон супорад;

- воситаҳои асосии аз эътибор соқитшударо аз баланс хориҷ намояд;

- оид ба натиҷаи барҳамдиҳии воситаҳои асосӣ ба Мақомоти ваколатдор ҳисобот пешниҳод намояд.

16. Дорандаи баланс баъд аз мувофиқа намудани миқдор ва арзиши пораву партовҳои металлҳои сиёҳ ва ранга бо Мақомоти ваколатдор мутобиқ ба нархҳои бозори дохилӣ, шартномаи хариду фурӯши пораву партовҳои металлҳои сиёҳ ва рангаро бо риояи талаботи Қоидаҳои ғайбӣ вобаста ба ҷамъоварии пораву партовҳои металлҳои сиёҳ ва ранга, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 март соли 2005 №105 тасдиқ шудаанд, ба имзо мерасонад.

17. Дорандаи баланс маблағи аз ҳисоби фурӯши пораву партовҳои металлҳои сиёҳ ва ранга бадастомадаро вобаста аз шакли моликият ба бучетҳои дахлдор интиқол медиҳад.

Маблағи аз ҳисоби фурӯши қисмҳои эҳтиётӣ, ҳезум ва масолеҳи сохтмонӣ бадастомада ба мақсади рушди истеҳсолоти Дорандаи баланс равона карда мешавад.

18. Ташкилоту муассисаҳои бучетӣ ва корхонаҳои давлатӣ бо ҳуқуқи идораи оперативӣ маблағи аз ҳисоби фурӯши қисмҳои эҳтиётӣ, ҳезум ва масолеҳи сохтмонӣ бадастомадаро ба суратҳисоби махсуси худ гузаронида, барои мустақкам намудани базаи моддӣ-техникӣ истифода мебаранд.

19. Миқдори пораву партовҳои металлҳои сиёҳ ва ранга танҳо баъд аз ворид гардидани маблағи шартномавӣ ба суратҳисоби Дорандаи баланс, ба харидор тахвил дода мешавад.

20. Роҳбарияти Дорандаи баланс барои риояи нақардани талаботи Тартиби мазкур мутобиқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ қашада мешаванд.

Маълумотнома
дар бораи воситаҳои асосии аз эътибор соқитшавандаи _____
(номи пураи Дорандаи тавозун)

ба ҳолати «__» _____ соли 20__

(бо сомони)

№	Номгӯи воситаҳои асосии аз эътибор соқитшаванда	Миқдор	Меъёри фарсудашавии солона (бо фоиз)	Рақами инвентарӣ, рақами давлатӣ барои воситаҳои нақлиётӣ	Соли барориш ё баистифодадихӣ	Арзиши барқарор-кардашуда	Фарсудашавӣ дар тамоми давраи истифодабарӣ		Арзиши бақиявии баланси	Хулосаи Комиссияи доимоамалқунандаи Дорандаи баланс (аз эътибор соқит карда шавад ё ба фурӯш бароварда шавад ё таъмир карда, истифодааш идома дода шавад)
							Маблағ	Фоиз		
1										
2										
	Ҳамагӣ									

Рохбари Дорандаи тавозун (имзо) (ному насаб)

Сармуҳосиби Дорандаи тавозун (имзо) (ному насаб)

Аъзои Комиссияи доимоамалқунандаи Дорандаи тавозун (имзо) (ному насаб)

Ҷ.М.

Эзоҳ: Маълумотнома бо мӯҳри мудаввари Дорандаи тавозун тасдиқ карда мешавад